

Тарофаҳои

ҶСП “Бонки Байналмилали Тоҷикистон” барои интишор ва хизматрасонии корти пардохтии НПБ VISA Int.

1. Барои шахсони воқеӣ

Навъи хизматрасонӣ	Visa Classic USD	Visa Classic TJS	Visa Virtual USD
Хизматрасонии корт	12.00 в.ш.* барои як сол	12.00 в.ш. барои як сол	1.00 в.ш. барои як моҳ
Пардохти аввалия	10.00 в.ш.	10.00 в.ш.	0.00 в.ш.
Амонати суғуртавӣ	00.00 в.ш.	00.00 в.ш.	00.00 в.ш.
Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ (барои як лифофа)	4.00 в.ш.	4.00 в.ш.	дар асоси коғазӣ - 0.40 в.ш. тариқи воситаҳои фосилавӣ - 0.00 в.ш.
Хизматрасонии смс паём барои 1 сол	4.50 в.ш.	4.50 в.ш.	4.50 в.ш.
Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)			
Гирифтани пули нақд	0.50 %	0.50 %	-
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	0.50 %	0.50 %	0.50%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.04 в.ш.	0.04 в.ш.	-
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.8 в.ш.	0.8 в.ш.	-
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	0,3 % на камтар аз 0,20 в.ш.	0,3 % на камтар аз 0,20 в.ш.	0,3 % на камтар аз 0,20 в.ш.
Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them)			
Гирифтани пули нақд тариқи АТМ	1.5% минималӣ 3.00 в.ш.	1.5% минималӣ 3.00 в.ш.	
Гирифтани пули нақд тариқи ПОС-терминал	2.5% минималӣ 4.00 в.ш.	2.5% минималӣ 4.00 в.ш.	
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.40 в.ш.	0.40 в.ш.	-
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.80 в.ш.	0.80 в.ш.	-
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.

Навъи хизматрасонӣ	Visa Virtual TJS	Visa Gold USD	Visa Gold TJS
Хизматрасонии корт	1.00 в.ш. барои як моҳ	20.00 в.ш. барои як сол	20.00 в.ш. барои як сол
Пардохти аввалия	0.00 в.ш.	50.00 в.ш.	50.00 в.ш.
Амонати суғуртавӣ	00.00 в.ш.	200.00 в.ш.	200.00 в.ш.
Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ (барои як лифофа)	дар асоси коғазӣ - 0.40 в.ш. тариқи воситаҳои фосилавӣ - 0.00 в.ш.	8.00 в.ш.	8.00 в.ш.
Хизматрасонии смс паём барои 1 сол	4.50 в.ш.	4.50 в.ш.	4.50 в.ш.
Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)			
Гирифтани пули нақд	-	0.6% минималӣ 0.05 в.ш.	0.6% минималӣ 0.05 в.ш.
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	-	0.05 в.ш.	0.05 в.ш.
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	-	1.00 в.ш.	1.00 в.ш.
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.
Амалиётҳои эмитентии байнибонкӣ (us on them)			
Гирифтани пули нақд тариқи АТМ	-	1.8% минималӣ 4.00 в.ш.	1.8% минималӣ 4.00 в.ш.
Гирифтани пули нақд тариқи ПОС-терминал	-	3,0% минималӣ 5.00 в.ш.	3,0% минималӣ 5.00 в.ш.
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	-	0.50 в.ш.	0.50 в.ш.
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	-	1.00 в.ш.	1.00 в.ш.
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равонкунанда)	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.	1,00 % минималӣ 1,5 в.ш.

2. Ҳудудҳо

Асъори муайянсозии ҳудуд доллари ИМА

Умумӣ		Ҳаҷми амалиёт			Шумораи амалиёт
		All	Cash	Buy	All
Visa Virtual	дар як руз	1000	-	1000	10
Visa Classic	дар як руз	3000	1000	2 000	10
Visa Gold	дар як руз	5000	5 000	5 000	10

Ҳаққи ҳамаи хизматрасониҳои дигари бе истифодаи карт аз ҳисоби кортӣ анҷомдодашуда, тибқи тарофаҳои умумии банк ҳисоб карда мешаванд.

3. Амалиётҳои эквайрингӣ (them on us)

Гирифтани пули нақди сомонӣ тариқи НПН	1,00 %
Гирифтани пули нақди доллари ИМА тариқи НПН	2,00 %
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахси	0,5 в.ш.
Интиқоли маблағ аз карт ба карт, тариқи банкомат ва POS-терминал аз равонкунанда	1.00 %
Ворид намудани пули нақд тавассути Банкомат ва POS-терминал	1.00 %
Пардохт намудани ҳаққи мол ва ё хизматрасонӣ	мувофиқи шартномаи банк бо НСХ

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА